

УДК-8Т1  
ББК-83.3(2)1  
Х-88

А. ҲОЧИЕВ

## ТАЧАССУМИ ФАЗОИЛИ ОЛИ ХУЧАНД ДАР АШЬОРИ ХОҚОНИИ ШАРВОНИЙ

Халлоқулмаонӣ Ҳоқонии Шарвонӣ дар баробари ин ки ба унвони маъруфтарин қасидасарои адабиёти форсу тоҷик эътироф гардидааст, дар шумори он шоироне чой дорад, ки ба дарбори Оли Хуҷанд рафтумад дошту аз файзу қарам ва пуштибонии онон баҳраҳое бардоштааст. Ӯ дар «Девон» ва маснавии «Тӯҳфат-ул-ироқайн»-и худ аз фарзандони ҳонадони Хуҷандӣ бо иродат ва эҳтироми фаровон ёд мекунад. Дар замоне, ки авзои сиёсӣ муташанниҷ ва подшоҳону ҳукамои давр ба лашкаркашӣ ва тавсееи ҳудуди ҷуғрофиёни қишварҳои худ машғул буданд, ҳонаводаи адабпарвари ҳуҷандӣ бо истифода аз имконоти хеш иқдомоте ҷиҳати ҳимояти шуаро намуданд. Дар робита ба пайванди Ҳоқонӣ ва ҳонадони Хуҷандӣ дар мақолаҳои устод Абдулмансони Насриддин дар маҷаллаи «Рӯдакӣ» (1, с.133-146) ва мақолаи Алиқул Ҷевонақулов (3, с.5-7) муҳтасаран баъзе ишораҳо рафтааст.

Баррасии ашъори мавҷуди Ҳоқонӣ муайян месозад, ки вай Ҷамолиддини Ҳуҷандӣ ва Садриддини Ҳуҷандиро борҳо мадҳ намуда, мақом ва ҷойгоҳи баланди ононро мавриди ситоиш қарор додааст. Аз ҷумла, ин шоир дар маснавии «Тӯҳфат-ул-ироқайн» (9, с.158), зимни ёдоварӣ аз ҳонаводаи ҳуҷандиёни Исфаҳон, аз Садриддин Муҳаммад ибни Собити Ҳуҷандӣ ном бурда, ҳислатҳои ҳайрҳоҳӣ, адабдӯстӣ ва маҳорати сухансароии ӯро мавриди ситоиш қарор додааст.

Шоир бо ифтихор аз вучуди Садриддин Муҳаммади Ҳуҷандӣ дар дарбори ҳоқимони салҷуқӣ сухан ронда, вайро такягоҳи азими худ дар он замон доистааст:

*Андар ҳарам аз сагон натарсам,  
Бал, к-аз шери жсаён натарсам.  
Дар дил гами аждаҳо наёрам,  
К-афридуни дирағаш дорам (9, с.158).*

Дар ин ҷо аз «Афридуни дирағаш» доштан, Садриддини Ҳуҷандӣ дар назар аст, ки фаъолиятҳои адабӣ, илмӣ, фарҳангӣ ва сиёсияш дар ашъори шуарои асри XII ва ба вижана Ҳоқонӣ пайваста мавриди ситоиш қарор гирифтааст. Ба таъкиди Ҳоқонӣ, Садриддини Ҳуҷандӣ дӯстдор ва ҳомии арзишҳои инсонӣ ва миллӣ мебошад. Чунончӣ вай ин мазмунро дар мисраъҳои зерин баён доштааст:

*Бар нақбзанони ганҷ воҳ (в)ард,  
Дасти ҳама аз қалам қалам кард.*

---

*З-он хун, ки зи роҳи дасташон рехт,  
Гулгунай рӯйи миллат омехт (9, с.158).*

Ба андешаи Алиқул Девонақулов Садриддин Мұхаммади Хүчандй Хоқонии Шарвониро дўсти наздики худ медонистааст, зеро ин намояндаи Оли Хүчанд шоирро бар изои ҷабру ҷафокасиаш, афтидану ҳестанҳояш, ба шиканчаҳои мазлумон гирифтор шуданаш дўст дошта ва бар умедҳои мурдаи ў зиндагии дубора бахшидааст (3, с.6).

Ин аст, ки Хоқонӣ бо он азаматаш ба ҷойгоҳи арҷманди Садриддини Хүчандй арҷ гузошта ва ўро ба беҳтарин сифатҳо васф менамояд. Мұхаббату ихлоси Хоқонӣ то ба ҷое мерасад, ки худро мадюон ва вобастаи хонаводай Хүчандй дониста, таъкид мекунад, ки бо ҳама миригу бузургӣ дар қаламрави шеър гуломи даргоҳи хүчандиён аст:

*Ҳар сол агар гуломи Хоқон,  
Бар мири Хүчанд мири номист.  
Хоқонӣ агарчи ҳаст мире,  
Дар пеши Хүчандиён гуломест (8, с.846).*

Иродат ва эҳтироми шоир ба Садриддини Хүчандй то ҳаддест, ки вақте озими Исфаҳон мешаваду Садриддини Хүчандиро дар ин шаҳр пайдо намекунад, зуд аз он ҷо ҳичрат менамояд, ки абёти зерин дар тақвияти ин андеша аст:

*Бар Исфаҳон гузаштани ман буд як замон,  
Дар вай шудан ҳамону бурун омадан ҳамон.  
Аз баҳри Садр ҳостаме Исфаҳон кунун,  
Чун Садр гоиб аст, чи Кирмон, чи Исфаҳон.  
Чашим осмон ба воситаи офтоб дид,  
Беофтоб ҷашим чӣ бинад дар осмон (8, с.913).*

Аз мӯҳтавои ин абёт маълум мегардад, ки зохирин Хоқонӣ аз ду сафаре, ки ба Исфаҳон дошта, дар якеаш муддати кӯтоҳе дар ин шаҳр буда, зеро ба шаҳодати худи ў, Исфаҳон бидуни мавҷудияти дўсте чун «Садр» чандон барояш ҷозибае надоштааст. Ба навиштаиFaффор Кандлӣ манзур аз ин «Садр», ки рафиқи Хоқонӣ буда, Садриддин Абдуллатифи Хүчандй мебошад, ки аз уламои Исфаҳон ва устод дар назму насрин арабӣ будааст (5, с.613).

Дар ҳамин қитъа Хоқонӣ ангезаи иштиёқашро ба дидани Исфаҳон ба хотири зиёрати Садриддини Хүчандй донистааст ва эҳтимолан шоир дар дувумин сафараш ба ин шаҳр онро сурудааст.

Дар қасидаи дигаре, ки шоир дар васфи Исфаҳон сурудааст, боз ҳам аз азамату бузургии Садриддин ва фарзандаш - Ҷамолиддини Хүчандй ёд мекунад ва худро мамдӯҳи ин ду шахсияти барҷастаи Оли Хүчанд медонад. Ин қасида ҳамчун нишони маъзаратҳоҳӣ аз мардуми Исфаҳон ба муносибати қасидае, ки шогирдаш Муцириддини Байлақонӣ ба мардуми ин шаҳр бахшида ва онҳоро «кӯрдил» хонда, суруда шудааст, зеро, шуарои Исфаҳон пас аз дарёфти қасидаи Муцириддини Байлақонӣ на ин ки худи ўро мазаммат карданд, балки устоди вай Хоқониро низ мавриди интиқоди шадид қарор доданд. Дар ҳамин ҳол Хоқонӣ барои дифоъ аз худ қасидае бо радифи Исфаҳон дар ҳачми 81 байт суруд ва аз рафтори шогирдаш дар ин маврид канорачӯй кард. Қасидаи Хоқонӣ

---

моломол аз тавсифоти шаҳри Исфаҳон аст ва дар канори ин аз ду пешво ва муқтадои Исфаҳон низ ёд карда, ки яке Садриддини Хӯчандӣ ва дигаре Ҷамолиддини Хӯчандӣ мебошанд. Қасида бо матлаи зерин оғоз мегардад:

*Накҳати ҳурост ё ҳавои Сифоҳон,  
Ҷабҳати ҷавзост ё лиқои Сифоҳон* (8, с.353).

Дар идомаи қасида Ҳоқонӣ аз ду намояндаи Оли Хӯчанд чунин ёд мекунад:

*Мадҳи ду форуқи дин чӣ гуна набиштам,  
Садру Ҷамол он ду муқтадои Сифоҳон* (8, с.355).

Муҳимтарин нуктае, ки дар ашъори ба хӯчандиён баҳшидаи Ҳоқонии Шарвонӣ ба назар мерасад, иртиботи наздики ў бо яке аз афроди барҷастаи ин хонавода бо номи Ҷамолиддини Хӯчандӣ аст. Инро ба ҳангоми мутолиаи қасидае, ки ба васфи Ҷамолиддин дар девони Ҳоқонӣ мавҷуд аст, мушоҳида менамоем. Мӯҳтавои қасида иртиботи наздики дӯстонаи Ҳоқонии Шарвониро бо Ҷамолиддин Маъсӯди Хӯчандӣ собит мекунад. Қасида бо абёти зерин оғоз мегардад:

*Ҳар кучо аз Хӯчандиён Садрест,  
З-оташи фитрат об мечакадаи* (8, с.893).

Дар баъзе аз нусхаҳои хаттии девони Ҳоқонӣ ин қасида дорои унвони «Ҳоқонӣ дар ҷавоби Ҷамолиддин Маъсӯд гӯяд»-ро дорад (8, с.893) ва аз ин унвон пайдост, ки қабл аз ин аз сӯйи Ҷамолиддини Хӯчандӣ ба Ҳоқонии Шарвонӣ ашъоре расида ва дар ҷавоб ба ў шоир қасидаи мавриди баҳсро иншо намудааст. Ин нукта маълум медорад, ки миёни Ҳоқонии Шарвонӣ ва Ҷамолиддини Хӯчандӣ иртиботи шоирона барқарор буда ва онҳо ашъора-шонро барои ҳамдигар ирсол менамудаанд. Шоир дар байти дувуми қасидаи номбурда бо ишора ба исми мамдӯҳ бар ҳунари суханварии вай чунин таъкид менамояд:

*Ҳоса садри ҳудо Ҷамолиддин,  
К-аз сухан дурри ноб мечакадаи* (8, с.893).

Ин байтро, агар аз як ҷониб, ҳамчун мадҳ қабул намоем, аз сӯйи дигар ба унвони нақди завқӣ аз сӯйи Ҳоқонӣ ба шеъри Ҷамолиддини Хӯчандӣ низ метавон онро пазируфт. Ҳоқонӣ вақте дар мавриди шеъри Ҷамолиддини Хӯчандӣ сухан меронад, онро ҳамчун «дурри ҳушбӯ» маънидод мекунад, ки баҳои ниҳоят баланд дар нисбати шеъри хӯчандии номбурда аст. Дар воқеъ, ин некназарӣ ба шеъри Ҷамолиддини Хӯчандӣ аз сӯйи Ҳоқонӣ барин шоир гувоҳ бар мақом ва ҷойгоҳи баланди сухансарои намояндаи мазкури ҳонадони Хӯчандӣ аст. Ҳоқонӣ маданияти баланд, ҳалимӣ, ҳушгуфторӣ, ҳаттобӣ, баландхимматӣ ва пуштибони аҳли адабу дониш будани Ҷамолиддини Хӯчандиро ситоиш намуда, абёти зеринро суруддааст:

*Оташи Мусӣ оядашзи замир,  
В-оби Ҳизр аз хитоб мечакадаи.  
Фикру нутқаши чу накҳати лаби дӯст,  
З-оташи тар гулоб мечакадаи.  
Мори зарин-и нӯшмӯҳра дӯҳад,  
Чун абириз аз луоб мечакадаи.  
Осмонест, к-аз гиребон об,*

---

*Бар замини ҳароб мечакадаши.  
Ҳосидаши осиёб, к-аз доман,  
Об чун осиёб мечакадаши.  
Ба лисонаши нигар, ки чун ба лисон,  
Равгани дерёб мечакадаши (8, с.893)*

Мачмӯи сифатҳои мазкур, ки ҳар яке як таъбири зебои шоирона ва маҳсули андешаву тафаккури шоиранд, эътирофи Хоқонии Шарвониро ба суханвари мумтоз будани Ҷамолиддини Хучандӣ баён месозад. Дар қитъаи боло таркибу ибораҳои «аз оташи тар гулоб чакидан», ки барои васфи суханварии Ҷамолиддин оварда, навъе таноқуз аст, ки баъдан дар шеъри форсии сабки ҳиндӣ роиҷ гардид. Вай бо изҳори хушҳолӣ аз ин ки Ҷамолиддини Хучандӣ барин шахсияти маъруф дар суханварӣ ўро мадҳ гуфтааст, бо мамнунияти хос ва эҳсоси баланд чунин мегӯяд:

*Гуфт мадҳе маро, ки аз ҳар ҳарф,  
Ҳама дурри хушоб мечакадаши (8, с. 893)*

Мадхияни Ҷамолиддини Хучандӣ замоне ба дasti Хоқонӣ расидааст, ки зоҳирان ҳолати вазнинеро паси сар мекарда. Дар ҳамин муддати душвор мадхияни Ҷамолиддини Хучандӣ бар замини шӯрайи умедини Ҳоқонӣ борони раҳмат ва лутфи шеъри Ҷамолиддини Хучандӣ ба ў таъсири муайян гузошт. Ин мазмунро дар мисраҳои зерин метавон ба рӯшанӣ эҳсос кард:

*Мавқаби абр чун ба шӯра расид,  
Қатраҳо бар сароб мечакадаши.  
Боди Наврӯз чун расад бар гул,  
Шаҳди тар чун шароб мечакадаши.  
Нами шабнам ба гул расад шабҳо,  
Ҳам наме бар сароб мечакадаши (8, с.893)*

Шоир бо нишони эътирофи худ аз табъи баланди Ҷамолиддини Хучандӣ дар идома чунин овардааст:

*Бикри табъаш ниқоби ҳиндӣ дошт,  
К-оби ҳусн аз ниқоб мечакадаш.  
Сабзаи сарниҳода арз дихад,  
Ҳар наме, к-аз саҳоб мечакадаш (8, с.893)*

Иртиботи ду нафар аз шахсиятҳои маъруфи Оли Хучанд - Садриддин Муҳаммади Хучандӣ ва Ҷамолиддин Маъсӯди Хучандӣ бо Ҳоқонӣ боиси он гардида, ки ҳатто то замони марги ин ду шахсият дӯстии онон пойдор бимонад. Дар девони Ҳоқонӣ ба абёте бармеҳӯрем, ки дар сӯги Садриддин Махмуд суруда шудаанд. Шоир даргузашти хучандии мазкурро андӯхи бузург медонад ва марги ўро боиси пайдоиши холигоҳи азиме дар миёни аҳли адаб мепиндорад. Ин мазмун дар абёти зерини Ҳоқонӣ баён гардидааст:

*Ҷаҳон паймонаро монад биайниҳ,  
Ки чун пур шуд, тиҳӣ гардад ба ҳар бор.  
Кунун аз марги Садриддин тиҳӣ гашт,  
Напиндорам, ки пур гардад дигар бор (8, с.886).*

Ин абёт агар аз як тараф бозгӯй он бошад, ки дар замони марги Садриддини Хучандӣ Ҳоқонии Шарвонӣ дар қайди ҳаёт буда, аз сӯйи дигар нуфуз ва

чойгоҳу мақоми бузурги Садриддини Хуҷандиро дар назди аҳли адаб ба намоиш мегузорад, зоро ба андешаи шоир пас аз Садриддини Хуҷандӣ касе наметавонад чойгоҳи холии ўро пур созад.

Дар маҷмӯъ, Хоқонии Шарвонӣ бо хуҷандиёни Исфаҳон иртиботи дӯстӣ дошта, равобити ҳасанаи ӯ маҳсусан ба ду нафар аз шахсиятҳои маъруфи ин хонавода боиси он гардида, ки зикри сифатҳои неки онон ба беҳтарин ваҷҳ дар ашъори шоир инъикос ёбад. Аз баррасии қасоиди сурудаи Хоқонӣ дар васфи Ҷамолиддини Хуҷандӣ метавон ба хулосае расид, ки миёни ин шоирини Хуҷандӣ ва Хоқонии Шарвонӣ мунозираҳои адабӣ низ вучуд доштааст ва ин ду шоир ашъорашонро баҳри ҳам ирсол кардаанд. Агарҷӣ аз ашъори Ҷамолиддини Хуҷандӣ, ки дар васфи Хоқонии Шарвонӣ суруда ва ба қавли худи шоир, ки аз «ҳар ҳарфаш дурри хушоб мечакидааст», ҷизе дар даст надорем, аммо метавон аз рӯи қасидаи Ҳаллоқулмаонӣ ба ин натиҷа расид, ки хуҷандии номбурда ашъоре дар ниҳояти фасоҳату балогат месароида, ки шоир ва муントакиде мисли Хоқонӣ, ки бар аксари шоирони ҳамзамонаш интиқод варзидааст, вале бар ҳунарӣ будани ашъори Ҷамолиддини Хуҷандӣ баҳои баланд додааст. Тааммул дар мӯҳтавои ин қасидаҳо бори дигар ба мақоми сурудаҳои шоирони мадҳсарои Оли Хуҷанд дар таъйини муҳимтарин нуктаҳои рӯзгори эшон, хоса масоили марбут ба пайванди онон ба адабиёт ва сурудани шеър нақши муассир доранд.

**Калидвоҷаҳо:** таърихи адабиёти форсӯи тоҷик дар қарни XII, эҷодиёти Хоқонии Шарвонӣ, Оли Хуҷанд, Садриддин Хуҷандӣ, Ҷамолиддини Хуҷандӣ

#### **Пайнавишт:**

1. Насриддин, Абдулмансони Хуҷандӣ. Вағфи Хуҷанд ва хуҷандиён дар шеъри форсӣ/А.Насриддини Хуҷандӣ// Рӯдакӣ.-Душанбе, 2007.- №14.-С.133-146.
2. Зарринкӯб, Абдулҳусайн. Оинӣ бо нақди адабӣ/А.Зарринкӯб.-Техрон: Сухан, 1374.-508 с.
3. Девонақулов, Алиқул. Оли Хуҷанд ва Хоқонии Шарвонӣ/А.Девонақулов// Илм ва ҳаёт.- Душанбе, 1989.- №11.- С.5-7
4. Фурӯzonfар, Бадеуззамон. Сухан ва суханварон/ Ф.Бадеуззамон.-Техрон: Заввор, 1387.-718 с.
5. Кандӣ, Гаффор. Хоқонии Шарвонӣ: ҳаёт, замон ва муҳити ў/ F.Кандӣ.- Техрон: Маркази нашри донишгоҳӣ, 1374.-720 с.
6. Муҳаммад, Авғӯ. Лубоб-ул-албоб/А.Муҳаммад.-Техрон: Ҳирмис, 1389.-1082 с.
7. Сабзворӣ, Ризо Мустафавӣ. Хуҷанд ва хуҷандиён дар ойини адаби форсӣ/Р.М. Сабзворӣ//Номаи порсӣ.- Душанбе, 2007.-№3.- С. 364-371.
8. Хоқонӣ, Шарвонӣ. Девон/Ш.Хоқонӣ. Ба қӯшиши доктор Зиёуддини Саҷҷодӣ.-Техрон: Заввор, 1382.-1385 с.
9. Хоқонӣ Шарвонӣ. Тӯҳфат-ул-иҷоқайн/ Ш.Хоқонӣ. Тасҷеху Яҳё Қарӣб.- Техрон: Ибни Сино, 1333.

#### **Reference Literature:**

1. Nasriddin Abdumannon Khujandi. Enchantment of Khujand and Khujanders in Persian Poetry: Rudaki. – Dushanbe, 2007, #4. –pp.133-146.

- 
2. Zarrinkub, Abdulkhusayn. *Familiarization with Literary Criticism.* –Tehran: Word, 1374 hijra. -506pp.
  3. Devonakulov A. *The Dynasty of Oli Khujand and Khakoni Sharvoni: Science and Life.* –Dushanbe, 1989, #11, pp. 5-7.
  4. Furuzonfar, Badeuzzamon. *Style and Representatives of Belles-Lettres.* –Tehran: Zavor, 1387. -718pp.
  5. Kanidili, Gaffor. *Khokoni Sharvoni: Life , Time and his Surroundings.* / Translation by Mirkhidoyat Khisori. – Tehran: Publishing University Centre, 1374.
  6. Avfi, Mukhammad. *Lubob-ul-albob.* –Tehran: Khirmis, 1389. -1082pp.
  7. Sabzvori, Rizo Mustafai. *Khujand and Khujanders in the Mirror of Persian Literature.* – Tehran: Nomai porsi, 1375 hijra, #3, pp.95-100.
  8. Sharvoni, Khokoni. *Divan by the assistance and aspirations of Ziyouuddin Sajjodi.* – Tehran: Zavor, 1382 hijra. -1385pp.
  9. Sharvoni, Khokoni. *Tuhfat-ul-irokain.* Corrector: Yakhyo Karib. –Tehran: Ibni Sino, 1333 hijra.

### **Отражение достоинств Оли Худжанд в творчестве Хакани Шарвони**

**Ключевые слова:** история персидско-таджикской литературы XII века, творчество Хакани Шарвони, Оли Худжанд (Дом худжандцев), Садриддин Худжанди, Джамолиддин Худжанди

В статье рассматривается вопрос о взаимоотношениях известного поэта Хакани Шарвони с представителями Оли Худжанда (Дома худжандцев), прославившимися в истории персидско - таджикской литературы своей меценатской деятельностью и покровительством учёным и людям пера. В частности, на основе анализа поэмы «Тухфат-ул-ирокайн» и ряда касыд утверждается, что Хакани был маддахом (панегиристом) двух представителей Оли Худжанда - Садриддина Мухаммада Худжанди и его сына - Джамолиддина Худжанди. Автор статьи убедительно аргументирует соображение о том, что Хакани дал высокую оценку поэтическому дару Джамолиддина Худжанди, писал «ответы» на его касыды. Оценка Хакани позволяет сделать вывод о том, что Джамолиддин Худжанди являлся автором очень плавных и изящных стихов, хотя они и не сохранились до наших дней.

### ***Reflection of Oli Khujand Dignities in Khakani Sharvoni's Creation***

**Key words:** history of Tajik-Persian literature of the XII-th century, Khakani Sharvoni's creation, Oli Khujand (Khujanders' House) Sadriddin Khujandi, Djamoliddin Khujandi

*The article dwells on mutual relations between the famous poet Khakani Sharvoni and the representatives of Oli Khujand who were glorified in the history of the Persian-Tajik literature as its patrons who helped scientists and men-of-letters. In particular, proceeding from the analysis of the poem “Tuhfat-ul-irokains” and a number of kasyds, it is affirmed that Khakani was a maddakh (eulogizer) of two Oli Khujand representatives – Sadriddin Mukhammad Khujandi and his son Djamoliddin Khujandi. The author of the*

*article convincingly proves that Khakani highly estimated Djamoliddin Khujandi's poetical gift, he wrote "answers" to his **kasyds**. Khakani's estimation affords to make a conclusion that Djamoliddin Khujandi was the author of extremely fine rhythmical poems though the latters haven't preserved for us.*

**Роҷеъ ба муаллиф:**

*Ҳоҷиев Абдуфаттоҳ Қосимовиҷ, унвончӯи кафедраи адабиёти классикии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи ақад. Б. Гафуроҷ (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хуҷанд), e-mail:abdufattoh12@mail.ru*

**Сведения об авторе:**

*Ходжинев Абдуфаттоҳ Қасимовиҷ, соискатель кафедры классической литературы Худжандинского государственного университета им. акад. Б. Гафурова (Республика Таджикистан, г. Худжанд), e-mail:abdufattoh12@mail.ru*

**Information about the author**

*Khojiyev Abdufattoh Kasimovich, claiment for candidate's degree of the department of classical literature under Khujand State University named after academician B.Gafurov (Tajikistan, Khujand), e-mail:abdufattoh12@mail.ru*